

ХУЛОСАИ НИҲОИ

Шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди

Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи

иҳтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ)

Парвандай аттестатсионии №_____

Қарори шурои диссертационӣ аз 22.04.2025, №13

Барои сазовор доистани Ҷурақулзода Умрон Шодиқул, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ.

Диссертасияи Ҷурақулзода Умрон Шодиқул дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи хучҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи иҳтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабря соли 2022, таҳти №307) 22-юми апрели соли 2025, суратмаҷлиси №13 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Ҷурақулзода Умрон Шодиқул 6-уми августи соли 1989 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Соли 2016 факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи иҳтисоси “Журналист” ҳатм кардааст. Солҳои 2019-2024 ҳамчун унвончӯи Донишгоҳи давлатии Данғара ба пажуҳиш машғул будааст.

Мавсуф аз соли 2018 то соли 2022 ба ҳайси асистент дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷик, аз соли 2022 то соли 2024 дар кафедраи рӯзноманигорӣ ва аз 1-уми октябри соли 2024 то имрӯз дар вазифаи сармуҳаррири рӯзномаи “Донишварз”-и Донишгоҳи давлатии Данғара фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ – Шукурев Гулназар номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълимӣ забон ва адабиёти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Қосимов Олимҷон Ҳабибовиҷ – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забоншиносӣ ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода;

Амлоев Аминҷон Ятимовиҷ – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи тақриздиҳанда – Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» буда, дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа, номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» Назаров Меҳруbon Ниёзмадовиҷ, эксперт, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» Саидов Ҷаббор Зубайдовиҷ, котиби илмии ҷаласа, номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» Раҳмонов Маҳмурод Бегмуродовиҷ ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Маҳмадалий Қурбонзода аз ҷумла, қайд гардидааст, ки диссертатсияи номзадии Ҷуракулзода Умрон Шодиқул дар мавзуи «Ҳусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо)» ба талаботи бандҳои 31-37-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) сазовор аст.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июня соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъйин гардидаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи филология буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳо таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 5 мақолаи илмӣ ба чоп расонидааст, ки аз ин номгӯй 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос карда, саҳми шахсии муаллифро сабит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М] Ҷурақулзода У.Ш. Корбурди наввожаҳо дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод // У. Ҷурақулзода // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. –2020. –№3 (011). – С. 261-264.

[2-М] Ҷурақулзода У.Ш. Ташаккули истилоҳоти соҳаи иқтисод ва таҳлили лексикии он. // У. Ҷурақулзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. – 2022. – №6. – 131-137.

[3-М] Ҷурақулзода У.Ш. Баррасии ҷанбаҳои назарии таҳқиқи истилоҳоти иқтисодӣ // У.Ҷурақулзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои филологӣ. –2023. – №3. – С. 234-240.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[4-М] Ҷурақулзода У.Ш. Баъзе хусусиятҳои ҳуҷҷатҳои меъёри дар соҳаи иқтисодӣ // У.Ҷурақулзода // Конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи «Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ-фаҳру мубоҳоти миллат». -2023. –С.218-225.

[5-М] Ҷурақулзода У.Ш. Таҳқиқи баромади таърихии вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ // У.Ҷурақулзода // Конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Масъалаҳои рушди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити гузариш ба низоми нави рақамикунони иқтисодиёт”, 2024. – С.483-489.

**Ба автореферати диссертатсия муҳаққиқони зерин тақризҳо ба
шурои диссертационӣ ворид гардидаанд:**

1. **Тақризи** доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино" Низомова Санавбар мусбат буда, як эрод дорад, ки “дар баъзе саҳифаҳои автореферат ғалатҳои имлой, техникий ва услубӣ ба мушоҳида мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор ҳоҳад буд (саҳ. 21, 22...)”.
2. **Дар тақризи** номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори қалони кафедраи технологияи рақамӣ ва амнияти киберии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич муҳиммияти мавзуи таҳқиқ зикр шуда, ба сифати эрод таъкид мегардад, ки “номи рисоларо кӯтоҳ ва мушаҳҳас кардан зарур аст”. Инчунин, “таҳлили соҳториву маъноии истилоҳотро мукаммалтар кардан ба манфиати кор аст” ва эроди сеюм ин аст, ки “дар саҳифаҳои гуногуни автореферат ғалатҳои имлой, техникий ва услубӣ мушоҳида мешаванд”.
3. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон Одинаев Саидаҳмад Полвонович низ мусбат буда, дар он дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид шуда, ду эрод қайд гардидааст: якум-“ҳангоми муаррифии

диссертатсия унвончӯ баъзе аз фаслу зерфаслҳоро омехта овардааст”; дуюм-“дар баъзе саҳифаҳои автореферат ғалатҳои техниқӣ ва имлой дида мешаванд”.

4. **Тақризи** доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи ихтисоси филология, дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ Холназаров Рӯҳулло Муҳаммадович низ мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- дар фишурдаи диссертатсия, вобаста ба имло, чигунагии корбурди алломатҳои китобат ва чоп, ҷо-ҷо хатоҳо низ ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро бештар менамояд.

- дар фишурдаи диссертатсия ягон диаграмма ва ҷадвал истифода нашудааст, хуб мешуд ба воситаи технологияи нави иттилоотӣ дар ягон қолаб нишон дода мешуд.

Ҳамзамон, ҳамаи муқарризон таъкид месозанд, ки «камбузиҳои зикршуда ҷузъӣ буда, ба арзиши илмии диссертатсия ҳалал ворид намесозанд».

Шурии диссертационӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

- Истилоҳоти иқтисодӣ гурӯҳи маҳсуси воҳидҳои луғавии забони тоҷикиро ташкил дода, дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҷойгоҳи хоса доранд;

- Бо вучуди он ки истилоҳоти иқтисодӣ бо дигар гурӯҳҳои луғавӣ умумият доранд, бо як қатор ҳусусиятҳои худ аз дигар воҳидҳои забонӣ фарқ мекунанд;

- Ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ дар замони истиқлол бо ҳусусиятҳои маънӣ ва сохторӣ дар натиҷаи рушди соҳаи иқтисод сурат гирифтааст;

- Заминаи пайдоиш ва ташаккулу таҳаввули калима ва истилоҳоти соҳаи иқтисод, таҷдиди муҳтаво ва сохтори низоми иқтисодии ҷомеаи навиистиколи тоҷик таҳқиқ гардидааст;

- Зухури падидаи нави иқтисодӣ ва ташаккули низоми бозаргонӣ барои такмили таркиби лугавии забони тоҷикӣ мусоидат кардааст;
- Воҳидҳои нави лугавӣ пайдо гардиданд, ки онҳо бештар дар забони ҳуҷҷатҳои расмӣ- коргузории соҳаи иқтисод ва фарҳангҳои соҳавӣ инъикоси худро ёфтаанд;
- Ҳусусиятҳои соҳторӣ ва маъноии ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва луғатномаҳо сурат гирифтааст;
- Истилоҳоти иқтисодии иқтибосӣ ва корбурди онҳо дар таркиби матни ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод таҳлил гардидааст;.
- Таҳаввули соҳтории ифодаёбии воҳидҳои забонӣ: калима ва ибораву истилоҳоти иқтисодӣ омӯхта шуда.

Аҳаммияти назарии таҳқикӣ. Забони тоҷикӣ дар масири таъриҳ ҳамчун забони ҳуҷҷатгузории расмӣ дар давлатдории сулолаҳои гуногуни таъриҳӣ эътироф гардида, бо ғановатмандии таркиби лугавӣ ва низоми ташаккулёфтai сарфию нахвӣ садсолаҳо барои ҳуҷҷатгузории расмӣ хидмат кардааст. Аз ин рӯ, вобаста ба сатҳи рушд ва таҳаввул вижагиҳои забони ҳуҷҷатҳои коргузорӣ ниёз ба таҳқик дорад. Таҳқики имконоти вожагониву дастурии он вобаста ба ҳуҷҷатнигорӣ барои ҳаллу фасли як қатор масъалаҳо мусоидат мекунад. Дар замони муосир яке аз илмҳои рушдкардаистода – иқтисод ба ҳисоб меравад, ки бидуни такомули ин соҳа ба роҳ мондани фаъолияти устувори давлатдорӣ душвор аст.

Дар раванди таҳқики мавзӯъ ба таълифоти назарӣ ва амалии донишмандони маъруфи соҳа В. В. Виноградов, Л. С. Пейсиков, В. С. Расторгуева, Ю. А. Рубинчик, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Д. Саймиддинов, Д. Ҳоҷаев, А. Мирзоев, Ш. Қабиров, С. Назарзода, С. Анварӣ, Султон Ҳасан Баротзода, Т. Шокиров, Г.Х. Шукуров, Ш. Бобомуродов ва дигарон такя шудааст.

Дар диссертасия аз методҳои таҳлилий ва муқоисавӣ истифода шудааст.

Диссертатсия бо такя ба маводи хуҷҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаю донишномаҳо хусусиятҳои луғавию маъноии калима ва истилоҳоти дар хуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ истифодашуда, хусусиятҳои сохторӣ, тавсифу таснифи вожа ва истилоҳоти аз ҷиҳати решашиносӣ, маводи хуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатномаҳои иқтисодиро муайян кардааст.

Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки сатҳу сифати баррасии масъалаҳо, натиҷаҳои таҳқиқ, ки дар шакли мақолаҳои илмӣ, дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА - и назди Президенти ҶТ нашр шудаанд, хуносахои диссертантро дар асоси манбаъҳои таҳқиқшуда собит менамоянд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмиро таҳқиқи мавзуъ, дараҷа ва робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсади таҳқиқ, вазифа, объект, фарзия, марҳила, макон ва давраи таҳқиқ, асосҳои назарию методологӣ ва навовариҳои илмӣ таъйид мекунанд. Масъалаҳои асосии таҳқиқ тарҳрезӣ гардида, ҷустуҷӯ ва натиҷагириҳои илмии унвонҷӯ дар диссертатсия, мақолаҳои илмӣ, маъруза дар конференсияи чумхурияйӣ ва донишгоҳӣ инъикос ёфтаанд.

Диссертатсияи Ҷурақулзода Умрон Шодиқул бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01. – Забони тоҷикӣ) мувофиқат мекунад.

Дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ аз 22-юми апрели соли 2025 дар бораи сазовор донистани Ҷурақулзода Умрон Шодиқул ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертациони 13 нафар, аз ҷумла 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) иштирок доштанд.

Дар овоздиҳӣ 13 нафар иштирок карданд. Аз 16 нафар аъзои ба ҳайати Шурои диссертационӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор – 13 нафар, муқобил – нест, бюллетенҷои беэътибор – нест.

Раиси Шурои диссертационӣ,

доктори илмҳои филологӣ

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,

номзади илмҳои филологӣ

Шарифзода Ф.Х.

Мухамедходжаева Р.



22. 04. 2025 с.